

Ба шурои диссертатсионии 6D.KOA-003-и
 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
 (734025, ш. Душанбе, к. Буни Ҳисорак,
 шаҳраки донишҷӯён, бинои таълимии 7)

РИЗОИЯТ

Ман, Султонов Зубайдулло доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи молия ва қарзи Донишгоҳи (Славянии) Россия ва Тоҷикистон, мувофиқи банди 62-и “Низомномаи шурои диссертатсионӣ” ва мувофиқи бандҳои 69,71,72-и “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021, таҳти № 267 тасдиқ карда шудааст, розигии худро чиҳати баромад намудан ҳамчун муқарризи расмӣ диссертатсияи Тоҷибоева Мавҷуда Негматовна дар мавзӯи «Зухуроти нави баргашти муҳоҷирони меҳнатӣ дар шароити афзоиши ҳаракати байналхалқии қувваи корӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)», ки ба шурои диссертатсионии 6D.KOA-003 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.11 – Иқтисодиёти нуфус ва демография (илмҳои иқтисодӣ) пешниҳод шудааст, розигии худро баён менамоем.

Тибқи банди 62-и “Низомномаи шурои диссертатсионӣ” ва бандҳои 69,72,72-и “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021, таҳти № 267 тасдиқ карда шудааст, бо мақсади ҷойгир намудани маълумот дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет», ки барои таъмини намудани додани дараҷаи илмӣ зарур аст, чунин маълумотҳоро дар бораи худ ва интишоротам пешниҳод менамоем:

Ному насаб	Султонов Зубайдулло
Соли таваллуд	10-уми майи соли 1942
Ҷои кори асосӣ, вазифа	ш. Душанбе, профессори кафедраи молия ва қарзи Донишгоҳи (Славянии) Россия ва Тоҷикистон
Дараҷаи илмӣ	доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.05- Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ
Унвони илмӣ	Профессор
Суроғай корӣ, телефони корӣ ва почтаи электронӣ	734025, ш. Душанбе кӯчаи Мирзо Турсунзода 30 тел:+992 (9) 7301003, почтаи электронӣ: Sulton42@mail.ru
Таълифоти ҷопшуда аз рӯи диссертатсия	1.Султанов З. Трудовая миграция и денежные переводы трудовых мигрантов важнейшее условие инвестиционной поддержки развития предпринимательства в РТ. [Текст] / З. Султонов // Финансово-кредитное регулирование

инновационного предпринимательства в Таджикистане. Материалы республиканской научно-практической конференции. Душанбе, РТСУ, 2022- С.255-258

2.Султанов З. Региональная экономическая интеграция и трудовая миграция как важнейшие факторы стабильного и устойчивого роста экономики. [Текст] / З. Султонов // Вестник университета (РТСУ). Душанбе – 2022, №1 (76).С. 9-20. ISSN2077-8325.

3.Султанов З. Инновационное развитие и трудовые миграционные процессы. [Текст] / З. Султонов //Роль бухгалтерского учета, анализа и аудита в условиях инновационного развития предприятия. // Сборник научных статей. Душанбе, 2022 – С.228-232.

4.Султанов З. Методы управления влияния внешней трудовой миграции на устойчивое развитие трудоизбыточных стран. [Текст] / З. Султонов //Миграционные процессы республики Таджикистан в условиях глобализации (коллективная монография). Душанбе, 2021 – С.44-58.

5.Султанов З. Цифровизация, ускоренная индустриализация экономики и внешняя трудовая миграция–векторы времени. [Текст] / З. Султонов // Вестник университета (РТСУ). – 2021. – №2 (74). –С.10-21. ISSN2077-8325.

6.Султанов З. Вопросы управления инновационно-инвестиционными и трудовыми миграционными процессами. [Текст] / З. Султонов // Финансово-кредитные и инвестиционные инструменты управления Таджикистана в условиях инновационного развития. Сборник научных статей. Душанбе, 2021 –С. 204-208

7.Султонов З. Формирование таджикских диаспор в странах приема трудовых мигрантов и их вклад в адаптацию трудовых мигрантов. [Текст] / З. Султонов // Вестник университета. (РТСУ). – 2020.– №2 (79).– С.43-54. ISSN2077-8325.

8.Султонов З. Индустриализация и цифровизация экономики и их влияние на рынок труда и трудовые миграционные процессы. [Текст] / З. Султонов, А.Г. Шарипова // Использование современных методов управления в социально –экономическом развитии РТ // Материалы международной научно – практической конференции. – Душанбе: 2020. – РТСУ. – С.19-22.

9.Султонов З. Регулирование миграционных процессов и вопросы социальной защиты внешних трудовых мигрантов. Монография / З. Султонов. – Душанбе: 2020. – 177с.

10.Султанов З. Формирование таджикских диаспор в странах приёма трудовых мигрантов. [Текст] / З. Султанов, // Вестник

	<p>Университета. Вестник Российско-Таджикского (славянского) университета. – 2020. – №2 (70). –С.43-54. ISSN2077-8325.</p> <p>11.Султонов З. Проблемы управления миграционными процессами в условиях «КОВИД-19». [Текст] / З. Султонов., А.Г. Шарипова // Использование современных методов управления в социально –экономическом развитии РТ. Материалы международной научно – практической конференции. –Душанбе. 2020. -№ 5/2.- С. 101-106.</p> <p>12.Султонов З. Финансовые регуляторы – эффективный механизм государственного регулирования социально – экономических процессов [Текст] / З. Султонов. // Использование финансово – кредитных механизмов в целях достижения ускоренной индустриализации Таджикистана. Материалы круглого стола. –Душанбе. 2020.- С.125-129</p> <p>13.Султонов З. Финансовое планирование – важнейшее средство достижения устойчивого развития национальной экономики и социальных целей государства. [Текст] / З. Султонов. // Развитие финансовой и банковской системы РТ в условиях глобализации: Материалы международной научно практической конференции. 2020.- С. 4-7.</p> <p>14.Султонов З. Состояние рынка труда и занятости населения РТ. [Текст] / З. Султонов // Финансово-кредитные механизмы регулирования и развития экономики стран СНГ: Материалы международной научно – практической конференции. – Душанбе. 2019. – С.301-308.</p> <p>15.Султонов З. Вклад внешней трудовой миграции в социально-экономической жизни РТ. [Текст] / З. Султонов // Экономика Таджикистана. – 2019. - №3. –С. 75-83. ISSN2310-3957</p>
--	---

д.и.и., профессори
кафедраи молия
ва қарзи Донишгоҳи (Славянии)
Россия ва Тоҷикистон

Султонов З.С.

Имзои Султонов З - ро тасдиқ мекунам
сардори шӯбаи кадрҳои
Донишгоҳи (Славянии)
Россия ва Тоҷикистон

Рахимов А.А

12.01.2023.

